

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Ман, **Назаров Меҳрубон Ниёзмадович** – номзади илми филология, муаллими калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Давлатов Абдулмачид Нурович таҳти унвони «Вижагиҳои наҳвии «Қобуснома»-и Унсуролмаолии Кайковус» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 –Забони тоҷикӣ, ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои Ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 –Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

Насаб, ном, номи падар	Назаров Меҳрубон Ниёзмадович
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия Ҳимоя шудааст	номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.22– Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳои) Амрико ва Австралия

	(забони тоҷикӣ)
Индекс, суроға	735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бохтар, х. Айнӣ, 67
Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба шумор меравад	Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризишаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)	<p style="text-align: center;">Мақолаҳои илмӣ:</p> <p>1. Назаров М.Н. Мавқеи маҷоз ва рамз дар услуби бадеӣ. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (серилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). –Бохтар, 2018, № 1\3 (55). С. 47-52.</p> <p>2. Назаров М.Н. Вижагиҳои маъноии мафҳумҳои ифодагари гулу гиёҳ. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (серилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). –Бохтар, 2018, № 1\4 (57). С. 32-37.</p> <p>3. Назаров М.Н. Корбурди вожаҳои ифодагари «гул» дар таркиби воҳидҳои фразеологии ғазалиёти Камоли Хучандӣ. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (серилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). –Бохтар, 2019, № 1\3 (65). С. 31-35</p> <p>4. Назаров М.Н. Вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ дар «Дохунда»-и устод Айнӣ. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (серилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). –Бохтар, 2019, №</p>

	<p>1\4 (68), с. 42-46. (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>5. Назаров М.Н. Вижагиҳои маъноии вожаҳои ифодагари “гул” дар ашъори Фарзона. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ).–Бохтар, 2020, № 1/1(71). (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>6. Назаров М.Н. Вижагии луғавӣ ва муносибати маъноии мафҳуми “гул” бо вожаҳои дигар дар забони ғазалиёти Саъди Шерозӣ. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ).–Бохтар, 2020, № 1/4 (74)</p>
--	---

номзади илмҳои филологӣ, муаллими калони
кафедраи забони тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав



Назаров М.Н.

Имзои н.и.ф. Назаров М.Н.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори шӯъбаи кадрҳои Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав



Ҷ.А. Шукурзод

Нишонӣ: ш. Бохтар, кӯчаи Айни, 67
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав
Тел.: (83222) 2-45-20; 2-22-53
E-mail: ktsu78@mail.ru, web-сайт: www.ktsu.edu.tj

« ____ » _____ с. 2022.